

ҚАРОРИ № 24.1

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 оид ба ҳимоя қабул кардани диссертатсияи Бақоев Шодмонҷон Сулаймонҷонович дар мавзӯи «Такмилдиҳии механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа)

Шӯрои диссертатсионӣ хулосаи комиссияи ташҳиси аввалияро оид ба диссертатсияи Бақоев Шодмонҷон Сулаймонҷонович дар мавзӯи «Такмилдиҳии механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) баррасӣ намуда,

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Бақоев Шодмонҷон Сулаймонҷонович дар мавзӯи «Такмилдиҳии механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) барои ҳимояи ошкоро қабул карда шавад.

2. Ба сифати муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

1. Комилов Сирочиддин Ҷалолиддинович - д.и.и., профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон;
2. Музаффаров Бадриддин Санғалиевич – н.и.и., дотсент, сардори Раёсати иқтисод, банақшагирӣ дар соҳаи маориф ва илми Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба сифати муассисаи тақриздиҳанда таъин карда шавад:

Донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон (734067, ш. Душанбе, кучаи Нахимов 64/14, тел. +992 231 08 43; <http://www.feit.tj>)

4. Рӯйхати аъзоёни Шӯро - мутахассисон аз рӯйи самти диссертатсияи баррасишаванда дар ҳайати зерин тасдиқ карда шавад:

1. Шарифзода М.М., д.и.и., профессор
2. Абдуғафоров А., д.и.и., профессор
3. Ризокулов Т.Р., д.и.и., профессор
4. Бобоҷонов Д.Д., д.и.и., профессор
5. Ғозибеков С.А., д.и.и., профессор

5. Санаи ҳимоя 23 январи соли 2020 таъин карда шавад.

**Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
д.и.и., профессор**

Шарифзода М.М.

**Котиби Шӯрои диссертатсионӣ,
н.и.и.**

Самадова З.А.